

ВАРАҚАИ ИТТИЛООТӢ

Дар Душанбе семинари миллӣ оиди услубҳои муосири муолиҷаи напшамандӣ гузаронида шуд

Душанбе, 15-16 феввали соли 2016 – Коршиносони Олмон ва Белорусия семинари дурӯзаро оиди муолиҷаи напшамандӣ барои понздаҳ наркологҳо, рӯҳшиносон, кормандони иҷтимоӣ ва кормандони ташкилотҳои ҷамъиятӣ гузарониданд.

Ин семинар дар ҷаҳорҷӯбаи марҳилаи шашуми Барномаи пешгирии паҳншавии маводҳои напшаовар дар Осиёи Марказӣ (КАДАП-6 = CADAP-6) гузаронида шуд, ки барнома мазкур аз тарафи Иттиҳоди Аврупо (ИА) маблағгузорӣ ва аз тарафи Консорсиуми ташкилотҳои давлатҳои аъзои ИА амалӣ мешавад.

Барномаи "КАДАП-6" ин давомати сиёсату ҳамкориҳои дарозмӯҳлати ИА бо шарикони Осиёи Марказӣ барои мусоидат ба минбаъд тақвият додани сиёсати онҳо дар паст кардани талабот ба маводи напша мебошад.

Дар вақти семинар асосҳои гузаронидани ташхис ва муолиҷаи беморони напшамандӣ, табобати онҳо бо дору, аз он ҷумла муолиҷа бо маводҳои бетарёк дар ҳолатҳои хос (ҳомиладорӣ, дарди музмин, иллати ғайриасосии рӯҳу асаб ва вируси норасоии масунияти одам (ВИЧ)), ташвиқ ба парҳезиву ҳуддорӣ ва истифода аз доруҳои нави рӯҳафзо.

Коршиносони ИА пешниҳод карданд, ки мутахассисони маҳаллии соҳаи табобати напшамандӣ ба иштирок дар омӯзишҳои таълими таълимкунандагон дар давраи аз 2016 то 2017 солҳо низ даъват шаванд. Омӯзишҳо аз тарафи коршиносони Олмон, Белорусия ва Австрия гузаронида мешаванд. Пас аз хатми омӯзишҳо, мутахассисони маҳаллӣ сертификатҳои Донишгоҳи фанҳои амалии Франкфуртро мегиранд.

Дар назар дошта шудааст, ки пас аз гузаронидани курсҳои таълими таълимкунандагон, иштирокчиён чунин дарсҳои омӯзиширо барои ҳамкорони худ бахри беҳтар кардани стандартҳои муолиҷаи беморони напшамандӣ, мегузаронанд.

Мавзӯи омӯзишҳои пешниҳодшуда тартиб додани моделҳоро барои паст кардани талабот ба маводи муҳаддир дар асоси беҳтарин таҷрибаҳои аврупоӣ ва байналхалқӣ дар бар мегирад, аз ҷумла ташхис ва муолиҷа; коҳиши зарар; офиятбахшӣ; бозгашт ба ҳаёти муқаррарӣ; табобати иҷтимоӣ; ва тақвият додани нақши ташкилотҳои ҷамъиятӣ дар тартиб додани барномаҳои ёрирасон ба беморони напшамандӣ.

Барои гирифтани маълумоти иловагӣ, лутфан ба Мавҷигул Азизуллоева, Ҳамоҳангсози миллии барнома бо телефонҳои (+992) 98 584 32 70, ё тариқи почтаи электронӣ – maojigul.azizulloeva@giz.de, муроҷиат намоед.

Лоиҳа амалӣ мегардад:

Барнома бо Консорсиуми ташкилотҳои давлатҳои аъзои ИА ба воситаи Ҷамъияти Олмон оид ба ҳамкори байналхалқӣ (GIZ) амалӣ мешавад.



Лоиҳа аз тарафи Иттиҳоди Аврупо маблағгузорӣ карда мешавад.

Намояндагии Иттиҳоди Аврупо дар Ҷумҳурии Тоҷикистон

Суроға: к. Адҳамов, хонаи 74
734013 Душанбе, Ҷумҳурии Тоҷикистон
тел: (+992 37) 221 74 07, 227 10 24
Факс: (+992 37) 221 43 21
Delegation-Tajikistan-Pic@eeas.europa.eu
http://eeas.europa.eu/delegations/tajikistan/index_tg.htm

giz Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

Иттиҳоди Аврупо аз 28 мамалики узв иборат аст, ки онон қарор доданд тадриҷан дониш, захира, ва тақдир хешро пайванданд. Ҳамроҳ таи 50 соли васеъшавӣ онҳо минтақаи устувор, демократӣ ва руштии бардавомро бунёд намуда, ҳамзамон ғуноғунияти фарҳангӣ, арзи таҳаммул ва қаролати озодии шахсиро нигоҳ доштанд. Иттиҳоди Аврупо омода аст муваффақиятҳо ва арзишҳоиашро бо мамалик ва қавмиятҳои берун аз сарҳадоти хеш бо ҳам бубинад. Аз ин лиҳоз, Иттиҳоди Аврупо дар Тоҷикистон аз соли 1992 инҷониб фаъолият бурда, ҳамасола барои руштии мамлакат тақрибан 35 млн. евро фароҳам менамояд.